

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор
Насридињозода Эмомалий Сайфиддин

аз

соли 2025

ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Субҳонзода Икром Субҳон дар мавзуи «Самтҳои афзалиятноки рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар иқтисоди муосири Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.06 – Иқтисодиёт ва идоракунӣ тибқи самтҳои фаъолият (08.00.06.06 – Иқтисодиёти соҳибкорӣ)

1. Мубрам будани мавзуи диссертатсия

Дар шароити рушди муносибатҳои иқтисодиёти бозоргонӣ татбиқи ҳадафҳои стратегие, ки бо мақсади рушди устувори иқтисодӣ амалӣ гардиданд, заминаи боэътиноми меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва шароити мусоиди иҷтимоӣ-иқтисодиро барои тавсеаи фаъолияти соҳибкорӣ фароҳам оварданд. Ин тадбирҳо ба густариши бемайлони шаклҳои гуногуни ташкилӣ-ҳуқуқии соҳибкорӣ дар бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ мусоидат намуда, нақши бахши ҳусусиро ҳамчун омили асосии пешбурди муносибатҳои бозорӣ таҳқим бахшиданд. Ҳамзамон, саҳми ин бахш дар ҳалли масъалаҳои стратегӣ ва рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат ба таври назаррас афзоиш ёфтааст.

Бояд қайд кард, ки таъмини рушди афзалиятноки соҳибкории истеҳсолӣ ҳамчун омили муҳими истифодабарии оқилонаи захираю имкониятҳои потенсиали иқтисоди миллӣ ва ҳалли масъалаҳои тараққиёти минбаъдаи иқтисодиву иҷтимоии мамлакат тақозо менамояд, ки тадқиқотҳои илмӣ оид ба вазъи соҳибкории истеҳсолӣ дар соҳаҳои муҳталифи саноати истиҳроҷ ва коркард ва комплекси агросаноатӣ бо назардошти муайянкунии самтҳои рушди он гузаронида шаванд.

Соҳибкории истеҳсолӣ бо сабабҳои зерин барои иқтисодиёт аҳамияти стратегӣ дорад: ҳавасмандгардонии рушди иқтисодӣ; таъсиси ҷойҳои нави корӣ; васеъ кардани бозорҳо; азхуд кардани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ; соҳибкорӣ рушди соҳаҳои нави саноатро таъмин менамояд.

Ҳамин тариқ, соҳибкории истеҳсолӣ як манбаи муҳими стратегии иқтисоди миллӣ маҳсуб мешавад, ки рушди кишвар, сатҳи зиндагии мардум ва амнияти миллиро таъмин менамояд.

Ин ва дигар муаммоҳои мавҷуда муҳимијати мавзӯи интихобгардидаро ифода менамояд.

2. Мутобиқатии диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст

Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба бандҳои зерини Шиносномаи ихтисосҳои илмии ихтисоси 08.00.06 – Иқтисодиёт ва идоракунӣ тибқи самтҳои фаъолият (08.00.06.06 – Иқтисодиёти соҳибкорӣ) мутобиқ мебошад: 1.Рушди назария ва методологияи соҳибкорӣ; таҳияи методикаи ташкили фаъолият дар шаклҳои гуногуни соҳибкорӣ; 3.Қонуниятҳо ва тамоюлҳои рушди соҳибкорӣ дар шароити муосир; 4.Пешгӯии тағиироти соҳтории рушди соҳибкорӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ; 6.Ташаккул ва рушди шаклҳои гуногуни соҳибкорӣ: аз рӯйи нишонаҳои ташкилию ҳуқуқӣ; миқёси фаъолият; намуди фаъолияти соҳибкорӣ (истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, молиявӣ, миёнаравӣ ва ф.); 8.Танзим ва дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ; 9.Ташкил ва идоракунии соҳибкории муштарақ; 12.Методология ва назарияи таъмини рақобатнокии соҳторҳои соҳибкорӣ; 17.Принципҳои назариявӣ, методологӣ ва методии ташаккул ва рушди фарҳангии соҳибкорӣ, меъёрҳои ахлоқии соҳибкорӣ; 21.Соҳибкории инноватсионӣ ва рушди он дар соҳаҳои иқтисод; 22. Таваккал дар фаъолияти соҳибкорӣ; самтҳои асосии ташаккули низоми идоракунии таваккал дар фаъолияти соҳибкорӣ.

3. Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудааст

Навғонии илмии диссертатсияи тақризшаванда, ки оид ба ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалии муайян кардани афзалиятҳои рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир иборат мебошад, коғӣ ва асоснок буда, миёни онҳо ҳолатҳои зеринро метавон ҷудо намуд:

- вижагиҳои соҳибкории истеҳсолии кишоварзӣ ошкор ва асоснок карда шуданд: маҳдудиятҳои марбут ба шароити камзаминӣ, дастрасии нокифоя ба сарчашмаҳои қарзӣ, маҳдудиятҳои марбут ба шароити иқлим, гуногунрангии табиию биологӣ, мавҷудияти хавфи баландтари истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ, ки суғуртai дуруст ва дастгирии давлатии онро талаб мекунад, гуногунии шаклҳои ташкилию ҳуқуқии рушд, ки ба пешбуруди истеҳсолот дар шароити гуногуни хок ва иқлим вобаста аст;

- муайян карда шудааст, ки манфиатҳои соҳавии соҳибкории истеҳсолӣ дар кишвар метавонанд ба рушди технологияҳое нигаронида шаванд, ки дар кишвар метавонанд ба рушди технологияҳое нигаронида шаванд, ки коҳиши вобастагӣ аз воридот, афзоиши ҳаҷми содирот, дар маҳалҳо рушд додани истеҳсолоти илмталаб, бартараф намудани маҳдудиятҳои ба соҳаи кишоварзии ватанӣ хосбуда, қонеъ гардонидани талаботи зиёд ба як қатор захираҳои минералии Тоҷикистон, баланд бардоштани сатҳи коркарди ашёи хом ва соҳтани истеҳсолоти пурраи содиротӣ дар асоси кластерҳои истеҳсолӣ амалӣ карда шаванд;

- моҳияти соҳибкории истеҳсолӣ ошкор карда шуда, таснифоти намудҳо ва шаклҳои соҳибкории муосир ҳамчун оmezishti самараноки омилҳои инноватсионии истеҳсолот бо мақсади баланд бардоштани

ҳосилноки мөхнат ва ба даст овардани рақобатпазирии корхона гузаронида шуда, нақши соҳибкории истеҳсолӣ ҳамчун омили муҳимтарини рушди муносибатҳои бозорӣ ва амалигардонии мақсадҳои миллии рушди кишвар асоснок карда шудааст;

- муқаррароти алоҳидаи назарияи иқтисодии соҳибкорӣ дар заминаи ошкоркуни рафтори девиантӣ ё ба таври дигар рафтори имконпазири дуршавии субъектҳои соҳибкорӣ аз масири бозории рушд ва принсипҳои рушди стратегии кишвар, дар шароити сатҳи баланди на танҳо харочоти транзаксионӣ, балки харочоти ба истилоҳ фидусиарӣ ё ба таври дигар, харочоти мутобиқшавӣ ба низоми бозор рушд карда, таҳия шудаанд. Нишон дода шудааст, ки тавсеаи амалияи баナқшагирии индикативӣ дар иқтисоди миллӣ, дар баробари болоравии нишондиҳандаҳои стратегӣ, боз барои рушди бесобиқаи соҳибкории истеҳсолӣ ва аксари намудҳои он заминаи мусоид фароҳам месозад;

- методикаи коркард ва таҳияи низоми афзалиятҳои рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар иқтисодиёти миллӣ, дар асоси гурӯҳбандии бисёрсатҳии нишондиҳандаҳое, ки рушди сифатӣ ва миқдории фаъолияти соҳибкориро дар иқтисодиёти миллӣ тавсиф мекунанд, асоснок ва пешниҳод карда шудааст. Равиши мазкур имкон медиҳад, ки субъектҳои соҳибкории истеҳсолӣ дар асоси меъёрҳои пешниҳодшуда гурӯҳбандӣ карда шаванд ва самтҳои афзалиятноки рушди он ҳамчун “қутбҳои институтсионалии рушд”-и иқтисодиёти миллӣ ошкор карда шаванд;

- дар заминаи муайянкуни афзалиятҳои рушди соҳибкории истеҳсолӣ вобаста ба амалисозии ҳадафҳои миллӣ, алалхусус, саноатикунонии босуръат асоснок карда шуд, ки рушди минбаъдаи соҳибкории истеҳсолӣ дар кишвар ҳам бо афзоиши иқтидорҳои истеҳсолии мавҷуда ва ҳам зарурати диверсификатсияи соҳавию бахшии фаъолияти соҳибкорӣ, инчунин, бо тавсеаи тадбирҳои андешидашуда, ки ба баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва самаранокии фаъолияти корхонаҳои амалкунанд равона шудаанд, алоқаманд аст;

Аз рӯйи таҳқиқоти гузаронидашуда маълум мегардад, ки муаллиф дар кори худ бо такя ба маълумоти оморӣ, таҳлили вазъи кунунӣ ва таҷрибай кишварҳои хориҷӣ, самтҳои афзалиятноки рушди соҳибкории истеҳсолиро муайян намуда, як қатор пешниҳодҳои мушаххас ҷиҳати такмили сиёсати давлат дар соҳаи дастгирии соҳибкорӣ пешниҳод намудааст. Хоса, дикқати маҳсус ба масъалаҳои фароҳам овардани муҳити мусоид барои соҳибкории истеҳсолӣ, дастрасӣ ба сармоя ва технологияҳои нав, инчунин такмили базаи ҳуқуқии соҳа равона шудааст.

Мазмуни автореферат ва мақолаҳои ба нашр расонидаи муаллифи таҳқиқот ба мазмуни диссертатсия комилан мувоғиқат мекунад.

4. Асоснокӣ ва эътиомнокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда

Дар диссертатсия аз ҷониби муаллиф нишон дода шудааст, ки дар шароити мусоир соҳибкорӣ бояд ба шакли инноватсионии истеҳсолот

мувофиқат кунад, ки дар шароити дахлдори таърихӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ афзалиятнок шуда, шакли зарурии такрористехсоли ҷамъиятиро таъмин намуда, вазифаҳои умумииқтисодӣ, эҷодӣ-чустучӯйӣ (инноватсионӣ), захиравӣ, иҷтимоӣ ва ташкилиро иҷро намояд.

Ҳамзамон, аз ҷониби муаллиф таҳқиқоти илмӣ ва нуқтаҳои назари олимони ватанию хориҷӣ оид ба самтҳои афзалиятноки рушди соҳибкории истеҳсолӣ оқилона истифода бурда шуда, сарчашмаҳои оморӣ ва маводҳои конференсияҳои байналмилалию ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ оид ба мавзуи таҳқиқшаванда ҳамчун замина ба асос гирифта шуда, маълумоти соҳторҳои илмию таҳқиқотӣ, ҳисботи ташкилотҳои байналмилалий мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

Муаллифи рисолаи илмӣ барои ҳалли масъалаҳои мавҷудаи таҳқиқотӣ бо истифодаи усуљои гуногуни илмӣ, аз қабили усуљои таҳлили системавӣ, мантиқӣ, соҳторӣ ва функционалӣ, инчуни, усуљои таҳлил ва синтез, индуксия ва дедуксия хулосаҳои ҳудро пешниҳод намуда, бо низоми муайянӣ ҳронологӣ таснифоти шаклҳо ва намудҳои соҳибкориро дар умум ва маҳсусан, соҳибкории истеҳсолиро дарҷ намуда, механизмҳои фароҳам овардани шароити мусоиди иҷтимоию иқтисодӣ барои рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар иқтисодиёти қишвар, истифодаи самараноки иқтидорҳою захираҳои мавҷуда, интихоби дурустӣ самтҳои афзалиятноки рушди соҳибкории истеҳсолиро коркард карда, дар ин асос вазъи имрӯзай соҳибкории истеҳсолиро дар қишвар низ мавриди таҳлили амиқ қарор додааст.

Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки истифодаи усуљою методологияи болотар қайдшуда, ба муаллиф имкон доданд, ки дар асоси онҳо тавсияҳою хулосаҳои илман асоснокшударо оид ба татбиқи босифати нақшаҳои барномаҳои мавҷуда дар самти рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар қишвар пешниҳод намояд.

Аз ҷониби муаллифи рисолаи илмӣ барои арзёбӣ, таҳлили вазъ ва муайян намудани мушкилоти мавҷудаи соҳибкории истеҳсолӣ аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фармонҳои Президенти қишвар оид ба рушди соҳибкории истеҳсолӣ, маълумоти омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, вазоратҳои молия, саноат ва технологияҳои нав, рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчуни гузоришҳои таҳлилии Бонки ҷаҳонӣ, Бонки рушди Авруосиё ва Бонки байналмилалии таҷдид ва рушд истифода шуданд.

5. Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он аст, ки истифодабарии натиҷаҳои илмии асари мазкур барои тавсеаи самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ, фароҳам овардани иқлими мусоид дар иқтисоди миллӣ ва манотиқи қишвар барои рушди соҳибкории

истеҳсолӣ ва сармоягузорони он имконпазир мебошад. Истифодаи амалии пешниҳодот оид ба такмили шаклҳо ва усулҳои дастгирии давлатии соҳибкории истеҳсолӣ ба таҳқими устувории молиявии шаклҳои нави соҳибкорӣ дар бахши воқеии иқтисодиёти мамлакат, риояи интизоми молиявӣ аз тарафи субъектҳои муносибатҳои бозорӣ ва таҳқими вазъи молиявии онҳо мусоидат менамояд.

Натиҷаҳои асосии илмӣ метавонанд аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар таҳияи самтҳои афзалиятноки рушди соҳибкории истеҳсолӣ истифода шаванд. Инчунин, истифодаи амалии пешниҳодот оид ба такмили шаклҳо ва усулҳои дастгирии давлатии соҳибкории истеҳсолӣ ба таҳқими устувории молиявии шаклҳои нави соҳибкорӣ дар бахши воқеии иқтисодиёти мамлакат, риояи интизоми молиявӣ аз тарафи субъектҳои муносибатҳои бозорӣ ва таҳқими вазъи молиявии онҳо мусоидат менамояд.

Натиҷаҳои бадастовардаи муаллифи рисолаи илмӣ дар муайян намудани самтҳои афзалиятноки рушди соҳибкории истеҳсолии кишвар, истифодаи дурусти шаклу усулҳои интихоб намудан ва рушди иқтидорҳои истеҳсолии соҳибкории истеҳсолӣ ва инчунин, дар баланд бардоштани самаранокии истифодаи тамоми захираҳои дар раванди амалигардонии фаъолияти соҳибкорӣ аҳамияти амалӣ дорад. Дар баробари ин, натиҷаи таҳқиқот дар таълими фанҳои «Назарияи иқтисодӣ», «Иқтисодиёти соҳибкорӣ», «Микроиқтисод», «Иқтисоди минтақавӣ» инчунин курсҳои такмили ихтисоси устодони факултаҳои иқтисодии кишвар метавонад истифода шавад.

6. Мазмуни кори диссертатсионӣ.

Соҳтори кори диссертатсия, гузориши мақсад ва алоқамандии мантиқии онҳоро тасдиқ мекунад.

Диссертатсия аз муқаддима, 5 боб, 14 зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёт (маъхазҳо) ва феҳристи интишороти илмии довталаби дараҷаи илмӣ иборат буда, дар 342 саҳифа, 33 ҷадвал, 3 расм ва 6 диаграмма оварда шудааст.

Дар боби якум “Асосҳои назариявӣ-методологии рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар низоми бозории ҳочагидорӣ” масъалаҳои умумии соҳибкорӣ ҳамчун категорияи иқтисодии ҳочагии бозорӣ, мушкилоти таснифи намудҳо ва шаклҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар шароити муосир, инчунин, равишҳои назариявӣ-методологӣ ба омӯзиши соҳибкории истеҳсолӣ ва мутобиқсозии онҳо ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда шудаанд.

Аз ҷониби муаллиф дуруст қайд карда шудааст, ки дар илми иқтисодӣ баҳсҳо оид ба рушди соҳибкории истеҳсолӣ доираи васеи масъалаҳоро дар бар мегиранд, аз муайян кардани худи мағҳуми «соҳибкории истеҳсолӣ» то мушкилоти методологии дар ҷараёни таҳқиқи он ба миёномада. Мавқеи муаллиф дар он аст, ки пеш аз ҳама, барои пешгирий кардани нофаҳмиҳо дар истилоҳот таърифҳои возех ва универсалии

мафхумҳои марбут ба соҳибкории истеҳсолиро таҳия кардан лозим аст. Ин тақсимоти соҳибкории истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолиро дар бар гирифта, меъёрҳои возехро барои фарқ кардани онҳо муқаррар мекунад. Дуюм, барои фаҳмиши чуқуртару амиқи соҳибкории истеҳсолӣ зарурати синтези мактабҳои гуногуни назариявӣ ба миён меояд. Дар ҳошияни мавзуи таҳқиқи кори диссертационӣ ғояҳои муносибати неоклассикӣ бо унсурҳои назарияи институтионалистӣ ва равишҳои мактаби австриягӣ синтез карда шудааст, ин имкон медиҳад, ки ҳам механизмҳои бозор ва ҳам омилҳои институтионалии рушди соҳибкорӣ ба назар гирифта шаванд.

Ба андешаи муаллиф хусусиятҳо ва функцияҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар он аст, ки он на хусусияти объектӣ, балки субъектӣ дорад, ки дар қобилияти соҳибкор барои ба таври маҳсус муттаҳид ва якҷо кардани омилҳои истеҳсолот ифода меёбад. Аз ин рӯ, соҳибкорӣ, ки ҳамчун як раванд/чараён баррасӣ мешавад, мустақиман бо сифатҳои шахсии соҳибкор алоқаманд буда, як занчираи мураккаби амалҳои мақсадноки ӯро аз лаҳзаи пайдоиши ғояи бизнес/тиҷорат то татбиқи он дар амал дар шакли лоиҳаи мушаҳхаси соҳибкорӣ ва барои соҳибкории истеҳсолӣ бошад, як намуди мушаҳхаси маҳсулоти моддӣ ифода мекунад.

Аз ҷониби муаллиф хulosабарорӣ карда шудааст, ки зери мафхуми соҳибкории истеҳсолӣ бояд фаъолиятеро, ки ба истеҳсоли молҳои моддӣ ё маҳсулот нигаронида шудааст, фаҳмид, дар ҳоле ки соҳибкории ғайриистеҳсолӣ бо пешниҳоди тоза хизматрасониҳо алоқаманд аст, ки одатан объектҳои моддӣ эҷод намекунанд. Ин равиш ба анъанаҳои таъриҳӣ ва назариявӣ дар иқтисоди асос ёфта, аз мактаби классикии тафаккури иқтисодӣ бармеояд, ки истеҳсолоти моддиро асоси рушди иқтисодӣ таъкид мекард.

Дар боби дуюм “Субъектҳои соҳибкории истеҳсолӣ ҳамчун «қутбҳои институтионалии рушд»-и иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар асоси усулҳои таъриҳӣ ва мантиқии дарки воқеияти иқтисодӣ масъалаҳои назариявии паст кардани сатҳи рафтори девиантии субъектҳои соҳибкорӣ баррасӣ гардида, методологияи интиҳоби афзалиятҳои рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар иқтисодиёти миллӣ пешниҳод гардида, афзалиятҳои шаклҳои ташкилию ҳуқуқии рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардиданд.

Ба андешаи муаллифи кори илмӣ, камбудӣ/мушкилоти муҳими назариявӣ ва амалий дар рушди соҳибкории истеҳсолӣ ин, масъалаи асосноккунии субъектҳои соҳибкорӣ ҳамчун “нуқтаҳои институтионалии рушди” иқтисодиёти миллӣ ва дарёфти роҳҳои ҳамbastагии манфиатҳои ин институт бо манфиатҳои давлат мебошад. Дар ин асос, дар таҳқиқоти илмӣ масъалаи чӣ гуна паст кардани сатҳи рафтори девиантии (аз ҳадафҳои стратегии рушди кишвар дуршаванда) соҳибкорӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ ва асоснок кардани афзалиятҳои рушди он дар

иқтисодиёти миллии мусавири ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

Аз ҷониби муаллиф дуруст ҳулоса бароварда шудааст, ки самтҳои асосии пасткунандай сатҳи рушди девиантии соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо ноил шудан ба мақсади афзоиши босуръат рушду тараққиёти саноат дар доираи саноатикунонии босуръат алоқаманд буда, муаллиф бо мақсади ҳалли вазифаҳои стратегии рушди кишвар, ин самтҳоро ба панҷ гурӯҳ чудо кардааст:

1. Рушди саноати маъдан ва иктишофи геологӣ, коркарди маъдан ва ашёи хоми маъданӣ бо дарназардошти интегратсияи истеҳсолоти нав ба занчираҳои баландтехнологии истеҳсолӣ (истеҳсоли панелҳои офтобӣ, батареяҳо, аккумуляторҳо, мөшинҳои барқӣ ва ғайра). Ин, таҳияи тадбирҳои институтсионалии такмили танзими гумрукию тарифӣ, сиёсати андоз ва низоми тадбирҳои дастгирии фаъолияти сармоягузориро дар назар дорад.

2. Рушди саноати коркард, ки фароҳам овардани бартарии рақобатпазирро барои соҳаҳои мураккаби пешрафтаи истеҳсолӣ тавассути рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар саноат, таъсиси паркҳои технологӣ ва бизнес-инкубаторҳоро дар назар дорад.

3. Рушди соҳаҳои ба содирот нигаронидашуда, ки дастгирии иттилоотию коммуникатсионӣ ва маркетингиро таъмин менамояд, пеш аз ҳама дар саноати сабук, ҳӯрокворӣ ва дорусозӣ, инчунин, рафъи монеаҳои аз ҳад зиёд дар роҳи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва таҷрибаи густурдаи факторинг ва ғайра.

4. Рушди комплекси нақлиётию логистикӣ, ки кам кардани ҳарочоти нақлиётию логистикӣ ва рушди иқтидори нигоҳдории ашёи хом ва маҳсулоти тайёри саноатӣ, рафъи монеаҳои логистикие, ки ба рушди истеҳсолот ҳалал мерасонанд, пешбинӣ шудааст.

5. Рушди таҳсилоти қасбӣ-техникӣ, ки ба тайёр кардани мутахассисони ихтиносҳою қасбҳои камёб нигаронида шудааст.

Аз ҷониби муаллиф ба маврид қайд карда шудааст, ки вобаста ба иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳои назариявии интихоби афзалиятҳои рушди соҳибкории истеҳсолиро зарур аст, ки тавассути нуқтаи назари (призмаи) якчанд равишҳои назариявии дар адабиёти иқтисодии ватаний мавҷудбуда баррасӣ кард: 1. Тавассути назарияи иқтисодии захираҳо; 2. Тавассути назарияи бартарии рақобат; 3. Тавассути назарияи инноватсионӣ. 4. Тавассути назарияи рушди устувор.

Муаллиф дуруст қайд менамояд, ки рушди соҳибкории истеҳсолӣ, ҳамчун институти асосӣ (ҳамчун ниҳоди қалидӣ) дар низоми бозорӣ нишон медиҳад, ки ба он нишондиҳандаҳои сифатӣ ва миқдорӣ хос аст, яъне аз шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ ва самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ

дар шаклҳои корхонаҳои миёна, калон ва муштарак, корхонаҳои хурд ва соҳибкории инфиродӣ вобаста аст.

Аз ҷониби муаллиф ба маврид қайд карда шудааст, ки айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҶДММ шакли аз ҳама бештар истифодашавандай ташкилию ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ буда, дар соҳтори истеҳсоли маҳсулоти саноатии кишвар нақши муҳимро мебозад. Таҳлили маълумоти омории дар ҷадвали 1 овардашуда нишон медиҳад, ки дар соҳтори истеҳсоли аксари маҳсулоти муҳими саноатии кишвар, ҳиссаи ҶДММ бениҳоят назаррас буда, истеҳсолкунандагони асосии ин намуди маҳсулот ба ҳисоб мераванд. Аз ҷумла, дар истеҳсоли маҳсулоти муҳими саноати сабуки кишвар – истеҳсоли пахта ва молҳои аз он тайёршаванд, дар давраи солҳои 2022-2023, ҳиссаи ҶДММ ба ҳисоби миёна 85-88%-ро ташкил медиҳад. Инчунин, дар истеҳсоли нахи пахта дар корхонаҳои калон дар таносуб ба дигар шаклҳои фаъолияти иқтисодӣ ҳиссаи ҶДММ назаррас буда, ҳиссаи корхонаҳои мазкур дар давраи таҳлилшаванд мутаносибан 80,7% ва 81%-ро ташкил намуда, дар арзиши умумии соли 2023 бошад, ҳиссаи ҶДММ 80,5%-ро ташкил медиҳад.

Дар боби сеюм “Асосҳои ташкилий-иқтисодии рушди афзалиятноки соҳибкории истеҳсолӣ дар соҳаи саноат” таҳлили рушди соҳибкорӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи саноатикунонии босуръат, афзалиятҳои соҳавии соҳибкории истеҳсолӣ ва масъалаҳои саноатикунонии босуръат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, дар мисоли саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон субъектҳо ва шаклҳои соҳибкории истеҳсолӣ дар заминай сиёсати интегралии ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда дар кишвар баррасӣ карда шуданд.

Муаллиф дуруст қайд менамояд, ки мақсади асосии саноатикунонии босуръати кишвар – ин таъсиси саноати миллии рушдёбандаи рақобатпазир ва дар ин замина таъмин намудани рушди иқтисод ва некуаҳволии мардуми кишвар ба сатҳи дараҷаи сифатан баландтар мебошад. Амалишавии чорабиниҳои стратегияҳо ва барномаҳои қабулшудаи давлатӣ имкон дод, ки дар рушди саноати кишвар дар солҳои 2018-2023 (соли 2018 ҳамчун соли появӣ - соли эълони саноатикунонии босуръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии рушди иқтисоди милли) муваффақиятҳои муайян ба даст ояд.

Аз ҷониби муаллиф дар таҳқиқоти диссертационӣ, дар асоси таҳлили муғассали амалиёти содиротио воридотии корхонаҳои саноати сабук хulosабарорӣ карда шудааст, ки вобаста ба имкониятҳои иқтисодӣ ва сатҳи даромаднокии аҳолӣ, дастгирии соҳибкории хурд дар айни замон мувоғики мақсад буда, дастгирии он асосан ба бозори дохилӣ (воридотивазкунӣ), корхонаҳои калон ба содирот (ба содирот нигаронидашуда) равона карда шуда, корхонаҳои миёна бошад, самараноктар фаъолияти худро дар шароити татбиқи сиёсати интегралии стратегияи савдои хориҷӣ ба роҳ мондаанд.

Инчунин, дар диссертатсия тезисе асоснок карда мешавад, ки маҳз корхонаҳои миёна бояд дар сиёсати интегралии ба содирот нигаронидашуда ва ивазкунандай воридот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пайвандгари муҳим гарданд. Ин намуди соҳибкории истеҳсолӣ дар истеҳсоли молҳое, ки қаблан ворид карда мешуданд, нақши қалидӣ мебозад ва ба ин васила дефитсити/камбуди тиҷоратро коҳиш медиҳад ва иқтисоди миллиро тақвият мебахшад.

Ҳамзамон, қайд карда шудааст, ки корхонаҳои миёна аксар вақт аз корхонаҳои хурду қалон нигоҳ карда, бисёртар ва зиёдтар омодаанд технологияҳои нав ва навовариҳоро ҷорӣ қунанд, ки ин рақобатпазирии маҳсулотро дар бозорҳои байналмилаӣ афзоиш медиҳанд. Бо шарофати/сабаби ҷандирии ҳуд, корхонаҳои миёна метавонанд ба тағйирот дар тиҷорати байналмилаӣ тавассути таъсиси шарикӣ нав ва ворид шудан ба бозорҳои нав зудтар амал қунанд. Дар маҷмуъ, маҳз ҳамин намуди соҳибкории истеҳсолӣ имрӯз дар ҷумҳурий ба дастгирии давлат ниёз дорад. Аз ин рӯ, барномаҳо ва ташаббусҳои давлатӣ ҳамчун механизми индикативии танзими фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурий бояд, дар дастгирии корхонаҳои миёна тавассути дастрасӣ ба маблағузорӣ, омӯзиш ва кор дар бозорҳои байналмилаӣ нақши муҳим дошта бошанд.

Дар боби чорум “Вазъи қунунӣ ва мушкилоти рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳлили вазъи рушди шаклҳои ҳамгирошудаи соҳибкории истеҳсолӣ дар комплекси агросаноати Тоҷикистон гузаронида шуда, ҳусусиятҳои ташаккул ва фаъолияти соҳибкории аграрӣ дар кишвар муайян карда шуданд.

Аз ҷониби муаллиф таҳлил гузаронида шуда, дуруст ҳулосабарорӣ карда шудааст, ки барои ноил шудан ба фаъолияти устувор ва самараноки соҳибкории истеҳсолӣ дар бахши аграрии иқтисоди миллӣ, шаклҳои нави ҳамгирошудаи ҳочагидорӣ, дар шакли пойгоҳҳои мошинӣ-тракторӣ ва корхонаҳои таъминкунандай захираҳои ҳама шаклҳои моликият заруранд, ки фаъолияти онҳо бояд ба таъмини талаботи ҳочагиҳои дехқонӣ ва дигар субъектҳои истеҳсолоти кишоварзӣ дар хизматрасонии техникий ва таъмини муттасилии пешбурди кишоварзӣ равона карда шавад.

Ҳамзамон, қайди муаллиф қобили қабул шуморида мешавад, ки соҳибкории истеҳсолӣ дар истеҳсолоти аграрӣ метавонад дар се шарти асосӣ босубот рушд қунад: 1) ташаккули низоми омода намудани қадрҳои агробизнес, ки қисми ҷудоашавандай сиёсати давлати ҷавон ва мустақиламон мебошад; 2) ҳалли самараноки масъалаи ташаккули бозори замин, чунки аз як тараф, соҳибкорӣ аз ҳалли масъалаи замин вобастагии қалон дорад ва аз тарафи дигар, рушди бозори заминро ҳавасманд мекунад.; 3) муносибати комплексӣ ба рушди соҳибкории истеҳсолии кишоварзӣ ва ғайрикишоварзӣ, ҳамкорӣ ва ҳамгирӣ байни корхонаҳои кишоварзӣ ва корхонаҳои коркард дар самти кластеризатсия ва инноватсия.

Муаллиф дар ин боб дуруст қайд менамояд, ки ҳама шаклҳои ташкилию ҳуқуқии истеҳсолоти кишоварзӣ, аз қабили хочагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), хочагиҳои шахсии ёрирасон, кооперативҳои кишоварзӣ, агроширкатҳо, ҷамъиятҳои саҳомӣ, корхонаҳои иҷора ва муштарақ ва ғайра дар шароити бозор метавонанд ҳамчун шаклҳои соҳибкории истеҳсолӣ дар бахши аграрии иқтисоди миллӣ баррасӣ карда шаванд, аммо афзалиятҳои рушди онҳо бояд, пеш аз ҳама ҳалли ҳадафҳои стратегии рушди кишвар ва дуввум истеҳсоли инноватсионӣ бошанд.

Дар боби панҷум “Афзалиятҳои стратегии рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, бо дарназардошти захираҳои омилии кишвар, масъалаҳои кластеризатсия ҳамчун модели ташкилии рушди соҳибкорӣ дар иқтисоди миллӣ, мушкилоти рақаминосии истеҳсолот ҳамчун омили таъмини бартарии рақобатии соҳибкории истеҳсолӣ ва зарурати сармоягузорӣ ба иқтисодиёти “сабз” ҳамчун афзалияти стратегии рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар иқтисоди миллӣ баррасӣ карда шудааст.

Дар ин боб аз ҷониби муаллиф ба маврид қайд карда шудааст, ки равиши кластерӣ ба самти рушди соҳибкории истеҳсолӣ, метавонад самаранокӣ ва рақобатпазирӣ ширкатҳоро ба таври назаррас афзоиш дода, ба муҳити инноватсионӣ ва динамикии тиҷорат мусоидат кунад. Аммо, татбиқи бомуваффақияти ин равиш иштироки фаъолонаи ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор, аз ҷумла тиҷорат, мақомоти давлатӣ ва муассисаҳои таълимиро талаб мекунад. Дар мавриди шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон кластерикунонӣ ҳамчун шакли ҳамгирий самти калидии баланд бардоштани самаранокии комплекси агросаноатии (КАС) кишвар ва рушди саноатии минтақаҳо кишвар мебошад.

Дар таҳқиқоти диссертационӣ нишон дода шудааст, ки гарчанде “Стратегияи миллии рушди истеҳсол, коркарди пахта ва саноати боғандагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2040” нуқтаҳои ҳудудии рушди кластерҳоро дар ҷумҳурӣ муайян мекунад, аммо аз нуқтаи назари рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар маҷмуъ дар ҷумҳурӣ, иқтидори рушди онро дар ин самт, дар дигар 10 ноҳияи калоне, ки дар онҳо кишти пахта амалӣ карда мешавад, низ бояд қайд кард: дар вилоти Суғд – ноҳияи Мастҷоҳ; дар вилояти Ҳатлон – шаҳру ноҳияҳои Боҳтар, Левакант, Панҷ, Данғара, Хурӯсон, Абдураҳмонӣ Ҷомӣ, Ёвон, Кӯшониён ва Ваҳш.

Ба андешаи муаллиф, рақамикунонӣ афзалияти асосии рушди соҳибкории истеҳсолӣ мегардад, зоро он самаранокӣ, чандирӣ ва рақобатпазирӣ ширкатҳоро ба таври назаррас афзоиш медиҳад.

Аз ҷониби муаллиф, дар таҳқиқоти илмӣ шаш афзалияти асосӣ ҷудо карда шудааст, ки афзалиятҳои рақамикунониро барои соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. Пеш аз ҳама ин, тавассути рақамикунонӣ ва электронинамоии ҷаравёни амалиёт, босамаргардонии фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ; дуюм - ташаккули фабрикаҳои ҳушманд ва индустрія/саноати 4.0; сеюм - ин оптимизатсияи

занцираи таъминот тавассути рақамикуонӣ, ки ба беҳтар кардани идоракуни занцираи таъминот тавассути платформаҳои рақамӣ, пайгирии ҳаракати молҳо ва банақшагирии автоматӣ мусоидат меқунад; чорум - афзоиш тавассути рақамикуонии сифати маҳсулот; панҷум - ноил шудан ба фардикуонӣ ва ҷандирии истеҳсолот ва ниҳоят шашум - таъмини амнияти киберӣ.

Дар хulosai рисолаи илмӣ муқаррароти асосии таҳқиқот оварда шудааст ва пешниҳоду тавсияҳо барои истифодаи натиҷаҳои назариявию амалии диссертасия асоснок карда шудаанд.

7. Эродҳо ва ҳолатҳои баҳсталаб доир ба шаклгирии диссертасия

Новобаста аз дастоварду муваффақиятҳо ва пешниҳодҳои ҳадафмандона диссертасияи мазкур аз норасоиҳо ва ҳатоғиҳо, ки ҳусусияти ҷузъӣ доранд ҳолӣ нест ва камбудихои ҷойдошта сифати баланди илмии диссертасияро коста намегардонад. Ба инобат гирифтани онҳо барои таҳқиқотҳои ояндаи диссертант самаранок арзёбӣ мегарданд:

1. Дар муқаддимаи диссертасия дар қисмати дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ ҳуб мешуд унвонҷӯ аввал таҳқиқоти олимони машҳури ҷаҳон, на танҳо дар садаи XX, балки дигар олимоне ки аз ин пеш ин масъаларо баррасӣ намудаанд оварда мешуд, инчунин таҳқиқгарони тоҷикро мувофиқи алифбо ҷойгир менамуданд, гарчанде дар аввал унвонҷӯ ин қоидаро риоя намудааст, аммо баъдан мушоҳида мегардад, ки ҳам дар қисмати аввал рӯйхати олимон ва ҳам дар қисмати дуюми он ҷобаҷокунӣ мувофиқи қоида нест. Бояд қайд намоям, ки ҳуб мешуд ному насаби профессор Низамова Т.Д. ҳам ворид карда шавад, чунки доир ба фаъолияти соҳибкорӣ, ҳусусан соҳибкории истеҳсолӣ мақолаҳо таълиф карда шудааст;

2. Дар масъалаи паст кардани рафтори девиантии соҳибкорӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ, ба ақидаи мо, пеш аз ҳама ба масъалаи тайёр кардани кадрҳои ба шароити бозории созгор аҳамият бояд дод;

3. Дар нуқтаи 6-уми навгонии диссертасия аз ҷониби муаллиф вижагиҳои соҳибкории истеҳсолии кишоварзӣ ошкор ва асоснок карда шудаанд, аммо хубтар мешуд, ки ин масъала дар қаринаи (контексти) комплекси агросаноатӣ дида баромада мешуд, чунки ба самаранокии ниҳоӣ расидан бояд ҳусусиятҳои КАС баррасӣ мегардид. Инро мо дар боби 4-уми диссертасия “Вазъи қунунӣ ва мушкилоти рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, гарчанде дар комплекси агросаноатӣ номгӯ шуда бошад ҳам, аммо дар матни он танҳо бахши аграрӣ оварда шудааст, мебинем;

4. Дар боби 1., зербоби 1.1. “Соҳибкорӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ ва ҷойгоҳи он дар низоми муносибатҳои бозорӣ” унвонҷӯ таҳлили хуби мафҳуми соҳибкориро анҷом додааст, аммо дар саҳ. 25 илмии мафҳуми соҳибкориро анҷом додааст,

иқтисоддони англис Алфред Маршалро “иқтисодчии фаронсавӣ Анири Маршал навиштааст”, ки ин бояд ислоҳ карда шавад;

5. Дар зербоби 1.2. (саҳ. 43-66), диссертант таҳлили илмии хуб кардааст, аммо дар саҳ. 55 дар расм 1.1. Таснифоти шаклҳои соҳибкорӣ аз руи мөъёри таъиноти функционалию доираи фаъолият дар зерқисмати молиявӣ як катак холӣ омадааст. Нофаҳмо, ин дуруст аст ё не;

6. Дар зербоби 1.3., саҳ. 68 унвончу менависад, ки соли 1991 дар саноати боғандагӣ танҳо З корхона фаъолият мекард, бояд қайд кард, ки ин корхонаҳо оид ба коркарди пахта буданд. Лекин комбинати шоҳиистехсолкунандаи собиқ шаҳри Ленинобод, ҳоло Ҳучанд комбинати калонтарин дар Иттифоқи Шуравӣ буд ва дар солҳои аввали истиқлолият дар таркиби он чандин корхонаҳои нассочӣ ташкил карда шуда қисме аз онҳо Ҷавонӣ, Сатн ва гайра фаъолият карда истодаанд;

7. Дар боби 2., зербоби 2.1. диссертант бисер хуб қайд мекунад, ки барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ бояд менечерони сатҳҳои гуногунро тарбия намуд ва асосан дар ҷумҳурӣ. Аммо бояд қайд намуд, ки таҷрибаи Ҳитой, Қазоқистон ва дигар ҷумҳуриҳои собиқ Шуравӣ нишон медиҳанд, ки аввал дар хориҷа тайёр кардани чунин кадрҳо ва баъдан дар доҳили мамлакат ташкил намудани тайёркунии чунин кадрҳо мувофиқи мақсад аст. Барои ин пеш аз ҳама ҷавононро оид ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ талқин намудан мувофиқи мақсад аст. Таҷрибаи ДБССТ нишон медиҳад, ки онҳо ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ ҳоло корҳои зиёдро анҷом дода истодаанд ва ба натиҷаҳои хуб расида истодаанд;

8. Дар диссертатсия баъзе камбуҷиҳои техникӣ, яъне имлой, услубӣ, мантиқӣ ва стилистикӣ роҳ дода шудаанд, низ ба назар мерасанд, ки бояд таҷдиди назар карда шавад.

Таъкид кардан зарур аст, ки норасиҳои зикргардида ҳусусияти тавсиявӣ дошта, дараҷаи мусбии диссертатсияро паст намекунанд.

8. Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ
Дар асоси таҳқиқ ва натиҷаҳои илмиву амалии кори диссертатсионӣ, муаллиф дар маҷмуъ 38 мақолаҳои илмӣ, аз онҳо 23 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонидааст, ки ҷавобгӯй ба талаботи муқарраргардида мебошад.

9. Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссия
Диссертатсия ва автореферати он мазмуни асосии таҳқиқоти диссертатсиониро дар худ инъикос намудааст ва дар он навғониҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешавад, баён гардидаанд.

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст.

10. Хулосаи ҷамъбастӣ

Дар умум, диссертасияи тақризшаванда дар мавзуи «Самтҳои афзалиятноки рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар иқтисоди муосири Тоҷикистон» аз рӯи натиҷаҳои илмӣ ва амалии худ ҷавобгӯи талаботи бандҳои 31 ва 33-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, таҳия карда шудааст. Бинобар ин арзанда аст, ки ба муаллифи кори диссертационии мазкур Субҳонзода Икром Субҳон дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.06 – Иқтисодиёт ва идоракунӣ тибқи самтҳои фаъолият (08.00.06.06 – Иқтисодиёти соҳибкорӣ) дода шавад.

Тақриз дар маҷлиси кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мухокима ва тасдиқ карда шудааст (протокол №12 аз 01.07.2025).

Натиҷаи овоздихӣ: тарафдор 12 нафар, зид - нест, бетараф - нест.

Раиси маҷлис:

мунири кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо
ва соҳибкории Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
н.и.и., дотсент

Давлатова Р.Қ.

Ташхисгар:

Профессори кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо
ва соҳибкории Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
д.и.и., профессор

Низамова Т.Д.

Котиби маҷлис:

н.и.и., асистенти кафедраи
иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Маҷидов Ф.Б.

«Имзои Р.Қ. Давлатова, Т.Д. Низамова
ва Ф.Б. Маҷидовро тасдиқ меқунам»

Сардори РК ва КМ
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

«03» «07» 2025



Шодихонзода Э.Ш.

Суроға: Чумхурии Тоҷикистон, 734025 ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ, 17
E-mail: info@mo.tnu.tj тел: (+992-37) 2-21-77-11